

## ТАҚРИЗ

ба автореферати диссертатсияи номзодии Олимиён Сабрина Шамсулло дар мавзуи “Нақши матбуоти даврии тоҷик дар тарғиби фарҳанги миллӣ (дар мисоли нашрияҳои «Ҷумҳурият», «Ҷавонони Тоҷикистон», «Озодагон» ва «Миллат», солҳои 2010-2015)” барои дарёфти дараҷаи илмии номзоди илми филология аз рӯйи ихтисоси 10.01.10 – Рӯзноманигорӣ

Диссертатсияи Олимиён Сабрина Шамсулло бо ихтисоси илмии интихобнамудаи муаллиф мувофиқат менамояд. Мавзуи диссертатсия ва мазмуну муҳтавои он ба доираи мавзӯ ва масъалаҳои таҳқиқӣ, ки дар шиносномаи ихтисоси илмии 10.01.10 – Рӯзноманигорӣ таъйин шудаанд, комилан мувофиқат мекунад.

Дар диссертатсия бори аввал вазъи тарғиби фарҳанги миллӣ дар матбуоти даврӣ мавриди омӯзиши ҳамҷониба қарор гирифтааст. Фарҳанги миллӣ, ҳамзистии миллати тоҷик дар шароити ҷаҳонишавӣ, муносибати фарҳангии мардуми Тоҷикистон, таҳаммулпазирӣ ба фарҳанги миллатҳои дигар дар шароити ҷаҳонишавӣ ва ба ҳам наздикшавии фарҳангҳо, густариш ва омезиши фарҳангҳо дар матбуот ва воситаҳои дигари ахбори омма чун зухури воқеият, дастовард, гоҳо чун мушкилоти ҷомеа баррасӣ ва инъикос мешавад, ки таҳқиқи моҳияти онҳо зарурат дошт.

Автореферати диссертатсия, гузоришҳои илмӣ ва мақолаҳои ба ҷоп расонидаи Олимиён Сабрина Шамсулло муҳтавои асосии диссертатсияро инъикос намуда, аз лаёқати баланди илмии доктараби дараҷаи илмӣ гувоҳӣ медиҳанд.

Диссертатсияи Олимиён Сабрина Шамсулло дар мавзуи «Нақши матбуоти даврии тоҷик дар тарғиби фарҳанги миллӣ (дар мисоли нашрияҳои «Ҷумҳурият», «Ҷавонони Тоҷикистон», «Озодагон» ва «Миллат», солҳои 2010-2015)» ба талаботи бандҳои 31-35-и Тартиби додани дараҷаҳои илмӣ, ки бо қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30 июни соли 2021, таҳти №267 тасдиқ шудааст, ҷавобгӯ буда,




муаллифи он сазовори дарёфти дараҷаи илми номзади илми филология аз рӯи ихтисоси 10.01.10 – Рӯзноманигорӣ мебошад.

Хулоса, диссертатсияи Олимиён Сабрина Шамсулло дар мавзуи «Нақши матбуоти даврии тоҷик дар тарғиби фарҳанги миллӣ (дар мисоли нашрияҳои «Ҷумҳурият», «Ҷавонони Тоҷикистон», «Озодагон» ва «Миллат», солҳои 2010-2015)» кори илмӣ-таҳқиқии анҷомёфта ба ҳисоб меравад.

**Муқарриз:**


номзади илми филология, дотсент,  
мудири кафедраи журналистика ва  
назарияи тарҷумаи МДТ-и  
“Донишгоҳи давлатии Хучанд  
ба номи академик Бобоҷон Ғафуров”  
«26» августи соли 2022.



Комилов К. И.

Суроға: 735700, Ҷумҳурии Тоҷикистон,  
вилояти Суғд, шаҳри Хучанд, кӯчаи...  
Тел: (+992) 92-736-10-17  
E-mail: [komilov-62@mail.ru](mailto:komilov-62@mail.ru)

Имзои Комилов К. И. -ро тасдиқ мекунам:  
сардори Раёсати кадр ва корҳои махсуси  
МДТ-и “Донишгоҳи давлатии Хучанд  
ба номи академик Бобоҷон Ғафуров”  
«26» августи соли 2022.



Наврузов Э. М.

Суроға: 735700, Ҷумҳурии Тоҷикистон,  
вилояти Суғд, шаҳри Хучанд,  
гузаргоҳи Мавлонбеков, 1.  
тел: (+992) 117070700  
E-mail: [ddhkadr@mail.ru](mailto:ddhkadr@mail.ru)